

М. Лутфуллозода,
Ф. Шарифзода, И. Абдуллоев

АЛИФБО

КИТОБИ ДАРСӢ БАРОИ СИҶИ ЯКУМ

Нашри 39

Вазорати маориф ва илми
Ҷумҳурии Тоҷикистон
тасдиқ кардааст

ДУШАНБЕ
МАОРИФ
2023

ТДУ (УДК) 8 Тоҷик + 4 тоҷик+373.022
ТКБ (ББК) 81.2. Тоҷик - 4+74:261.4+92Я2
Л - 90

Л-90. Лутфуллозода М., Шарифзода Ф., Абдуллоев И. **Алифбо**.
Китоби дарсӣ барои синфи якум. – Душанбе: Маориф, 2023. –152 саҳ.

Хонандагони азиз!

Китоб манбаи донишу маърифат аст, аз он баҳравар шавед ва тоза нигоҳдоред.

Кӯшиш кунед, ки соли таҳсили оянда ҳам ин китоб ҳамин гуна зебову ораста дастраси хонандагони дигар гардад ва онҳо низ аз он истифода баранд.

Ҷадвали истифодаи китоб:

№	Ному насаб	Синф	Соли таҳсил	Ҳолати китоб (баҳои китобдор)	
				Аввали сол	Охири сол
1					
2					
3					
4					
5					

Аломатҳои шартӣ:

┌—————• — чумла

— / — — ҳиҷо

————— — калима

○ ○ ○ — ҳарф



Фарзанди азизам!

Дар дастат китоби зебову хушранг ва пурмазмуни «Алифбо» аст. Ту аз он хондану навиштанро ёд мегирӣ, ба дунёи илму фарҳанг дохил мешавӣ.

Орзумандам, ки бо таҳсили аъло ва ахлоқу одоби хуб Ватани азизамонро боз ҳам ободтару зеботар гардонӣ.

Хон, дониш омӯз, фарзанди азизам, ки бузургон гуфтаанд: «Тавоно бувад, ҳар ки доно бувад».

**Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон**

Эмомалӣ Раҳмон

Якуми сентябр – Рӯзи дониш

**ПАРЧАМИ ДАВЛАТИИ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**



**НИШОНИ ДАВЛАТИИ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**



СУРУДИ МИЛЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Шеъри Гулназар Келдӣ
Муסיқии Сулаймон Юдаков

Диёри арчманди мо,
Ба бахти мо сари азизи ту баланд бод,
Саодати ту, давлати ту бегазанд бод!
Зи дурии замонаҳо расидаем,
Ба зери парчами ту саф кашидаем,
кашидаем.

Зинда бош, эй Ватан,
Тоҷикистони озоди ман!

Барои нангу номи мо
Ту аз умеди рафтагони мо нишонай,
Ту баҳри ворисон ҷаҳони ҷовидонай.
Ҳазон намерасад ба навбаҳори ту,
Ки мазраи вафо бувад канори ту,
канори ту.

Зинда бош, эй Ватан,
Тоҷикистони озоди ман!

Ту модари ягонаӣ,
Бақои ту бувад бақои хонадони мо,
Мароми ту бувад мароми ҷисму ҷони мо.
Зи ту саодати абад насиби мост,
Ту ҳастиву ҳама ҷаҳон ҳабиби мост,
ҳабиби мост.

Зинда бош, эй Ватан,
Тоҷикистони озоди ман!



**ҚАҲРАМОНОНИ
ТОҶИКИСТОН**



Садриддин Айнӣ




Бобочон Гафуров



Эмомалӣ Раҳмон



Мирзо Турсунзода



Нусратулло Махсум



Шириншоҳ Шоҳтемур


Дарсҳои 1 ва 2



Дарсҳои 3 ва 4



_____.



Дарсҳои 5 ва 6



_____.



Дарсҳои 7 ва 8




_____.

▲ *llllllllll*

Дарсҳои 11 ва 12



_____.




Дарсҳои 13 ва 14

Афсонаи «Бузаки ҷингилапо»



_____.



Дарсҳои 17 ва 18

ОВОЗАКҲО



○ ○ ○ ○ ○



○ ○ ○ ○ ○



○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



○ ○ ○ ○

ppp ppp zzz

Дарсҳои 19 ва 20

ОВОЗАКҲО



○ ○ ○ ○ ○ ○



○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Дарсҳои 21 ва 22

O o



O o
o o

O-o-o ((



O O O O O O
O O O O O



Oo Oo Oo Oo

Дарсҳои 23 ва 24

A a

A a

a a A A A



a a a a ~ ~

A A A A ~ ~





Aa Aa Aa

Дарсҳои 25 ва 26

Л л



Л л

л л Л Л

┌───┐

л л л л л л л


Л Л Л Л л л л

Л Л Л л л л л




Дарсҳои 27 ва 28


Ло
ла



л о - л а



Ло-ла



_____.

ло ло ло ✓

ла ла ла ✓

Дарсҳои 29 ва 30

Н Н

Н Н

Н Н Н



НОН

НОН

Н Н Н Н Н

НА НА НА НА

НОН



НОН



●	о	2
●	л	1
●	а	4
●	н	3



л о н а



Ло-ла, а-на ло-на.



а-на а-на


ло-на ло-на ло-на

Дарсҳои 31 ва 32



Н Н Н

НО
ОН
а-ло
ло-на
ло-ла



Н Н Н Н Н Н Н Н

НН НН НН



он
а-ло
а-на
ло-ла

●	л	3
●	о	2
●	л	1
●	а	4

Ло-ла, а-на ло-ла.

он он

ло-ла ло-ла

М м

М м

М М М



ман
ма-на


А-мон
но-ма

НО на ма мо ла

М М М М М

ма ма ма



Ба кучо _____

Аз кучо _____



н о м а


Ма-на но-ма.
 Ло-ла, а-на но-ма.
 А-мон, ма но-ма





Ма-на Ма-на

но-ма но-ма

Дарсҳои 35 ва 36



о		а
мо		на
мон		а-на
ном		ма-на
А-мон		но-ма



Но-мам А-мон.
А-мон, ана




но





МО-



А-на 

НОМ НОМ

МОН МОН

А-мон


Дарсҳои 37 ва 38

Pp

Pp
p p



ра-ма | А-нор
а-на | ма-на




p p p p p p
pa pa pa

А-нор, ана .



Ма-на .



А-нор

┌ _____ .

Ана [red circle] [white circle] [white circle] [green circle] [white circle] .

Ма-на [red circle] [green circle] [red circle] [green circle] .

ана ана

ма-ма ма-ма

Дарсҳои 39 ва 40

Р Р

**А-нор | мор
ма-на | ром**



1	3	4		2	
а	о	р	м	н	л
	2	3	1		



Р Р Р Р Р

Р Р Р



А-нор



Нор



_____.

_____.

Анор Анор

Нор



4	3	2	1
Н	О	М	А
	2	1	

А-нор, ана а-нор.
 Ма-на но-ма.



_____.

Ана мор. Мор ром.
 А-мон, ана А-нор.

● ● ●
 м о р



мор мор

ром ром

Дарсҳои 41 ва 42

Ш ш

Ш ш

Ш Ш Ш



ШО-НА | ОШ-НО
ОШ | ШАШ

Ш Ш Ш Ш

ШО ШО ШО



Ш О Н А




Ана шо-на. Шаш шо-на.
Ош-но, ма-на шаш.

	1	2	3	4		
л	ш	о	н	а	м	р
1		2	3	4		

	●	1
1	●	
2	●	2
3	●	3
4	●	4

6



ШАШ



шаш шаш

шона шона

Дарсҳои 43 ва 44

1	2	1	2		2	1	
ло	ла	но	на	ра	ма	шо	ша
				1	2		

Ш Ш Ш



ОШ



МОШ

ра-ма | А-нор
ош-но | мош


Ошно, ана мош.

Ш Ш Ш Ш Ш
ШШ ШШ ШШ



ош ош

Анор, ана ло-на.
 Ош-но, ана ош.
 Мана ра-ма.



_____ .

ошно ошно

мош мош

Дарсҳои 45 ва 46

X x



X x



x x

ХО-НА	ХОМ
ХО-ЛА	ХОР
ХОН	ХОЛ



X X X X

xo xo xo



ХОНА

хона хона

хор

Хола, мана анор.
Хол, анор хом.

ХО. **Л**



_____.

ХОЛ
ХОР
ХОМ
ХОН



_____.

_____.



хом хом

Хол Хол

Дарсҳои 47 ва 48

1	2	2	1	2	
хо	но	ла	ра	ма	ро
	1			2	

X X
хо-ла
но-ма
хон
но-ма-ро

X Ẋ X Ẋ
Xx Xx Xx

НОМА

Хо-ла, ана нома.
 Нома хо-но.
 Хола, но-ма-ро хон.



4	3	2	1
Н	О	М	А

_____.

_____.

_____.

хон хон
хола хола
нома
Нома хоно.



Дарси 49

У у

у у

у у



Х У Р М а



у у

У-мар | хом
хур-ма | ор

у у у у



_____.



У м а р

Умар

хурма

Дарси 50

ХУРМО

У-мар, ана хур-мо.
 Лола, хурмо ор.
 На, хурмо хом.



+



● ● ● ● ●
 Х У Р М О

● ● ● ● ● ●
 М У Ш Х О Р

о	а	у
---	---	---

1	х	1
	у	2
1	р	5
3	м	3
2	о	4



Умар



Лола

_____.

мушхор

мушхор

Хурмо

хом.

Дарси 51

ма шу ша на лу ра



у у

У-мар | Нур
о-лу | ор

о лу

у у у у у


у у у

олу

Умар, ана о-лу.
Нур, олу ор.
Мана, Умар, олу.



Нур



о лу

олу
Умар

Дарси 52

1		3	2			2	3	
м	а	р	о	л	х	у	ш	н
	1	4	3					2

ном



Умар	олу	анор	Нур
хон	ном	мушхор	муш
хона	нома	хурмо	хор
лона	хола	шона	ман

Нур

Ана ому

Ū ū



Ū ū

Ū Ū Ū Ū Ū Ū



Ū Ū Ū
Ū Ū Ū



Ū-Ū-Ū
)


о а у ū

хŪ-ша | хом
шŪх | мŪ



шŪх

мŪ



х Ū ш а

ХŪША

Нур, ана хŪша.
ХŪша хом. Нур шŪх.

хŪша

Нур шŪх.

Дарсҳои 55 ва 56

Шӯ хӯ

нӯ шӯ хӯ мӯ

шӯр | шӯ-ла
хӯр | нӯл
хур-мо | мор

шӯр

нӯл

шӯла



● ● ●
н у л

н
р
ш
л
м
х

1			3	2
х	у	р	м	о
		3	1	2

ШҶЛА
Анор, ана шӯ-ла.
Шӯла хӯр.
На, шӯла шӯр.

Шӯла хӯр.


Дарси 57

С с

С с

с

с с с с



ЎСМА



**Ас-роп
ўс-ма**

**Ас-лам
Со-ро**

**А-со
сур-ма**

Асо

ўсма

Дарси 58

Ас-лам, ана Ас-рор.
Асрор, ана ўсма.
Соро, сур-ма-ро ор.
Мана, Соро, сурма.

Ас-лам

сурма



А н о р а



Анора

Дарси 59

С

Со-ро
Ра-сул
сар
ху-рӯс

шо-на
Сал-мон
хуш-рӯ
шо-на-ро

С С С

Са Са Са



Соро

Соро

Салмон



Салмон

Дарси 60

ШОНА

Соро, ана шона.
Ра-сул, шо-на-ро ор.
Мана, Соро, шона.



х у р . с

у
ӯ

Расул

хуриҷ

хуширӯ

Расул



Расул



Ана Расул.

Дарси 61


З з

З з

З з

З З З З

аз аз



3	2	1
р	ӯ	з

А-мон
За-мон

сӯ-зан
аз

а-сал
рӯз



асал

_____.


_____.

асал

Дарси 62

СЌЗАН

Амон, ана За-мон. Замон,
ана сӯ-зан. Сӯ-зан аз Соро.
Соро, сӯ-зан-ро ор.
Мана сӯзан.



● ● ● ● ●
с ъ з а н

Амон

сӯзан сӯзан



_____.

_____.

Сӯзан аз Соро.

Дарси 63

З З

Ра-сул | За-мон
мӯ-за | Ноз



З З З
Зз Зз

Ноз



Н о з



Замон

Дарси 64

МЎЗА

Ра-сул, ана мўза. Мўза аз
Замон. Замон, мў-за-ро ор.
Мана мўза.



● ● ● ●
м ў з а

мўза мўза

Ш
Л
Х
С
З



у
ў

*Мана мўза.
Мўза аз Замон.*

Дарси 65

И и

И и

И и



И-и-и



о-и-на
зи-на
хуш-рӯ

За-ми-ра
На-сим
Ис-мо-ил

ин
миз
аз



На з и ра

И и

ИИ



з и н а

О
А
У
Ў
И



о и н а

з и н а

о и н а

Дарси 66

Насим, ана зин.



Ин зини

МИЗ



За-ми-ра, ин миз. Мизи Ис-мо-ил.
Мизи Исмоил хушрӯ. Ин мизи Назира.

Насим



М . 3

зин
Замира, ин миз.

Дарси 67

и и



и и и



и з

и и

МИ СИ ЛИ МҮ ЛҮ СҮ ХИ

шир
ин

хирс
из

ши-рин
хо-на

На-сим
мо-шин

из



шир



МОШИН



ш и р

мошин

шир

Дарси 68



_____ . _____ .
 _____ .

хирс

ХИРС

Насим, ана хирс. Ин хо-на-и хирс.

Ин асал. Асал – ширин.

Нисо, асал хӯр.

Нисо

Асал - ширин.

2	о	
	а	
	у	
	ӯ	
4	и	2
1	м	
5	н	
	р	3
3	ш	
	л	
	х	1
	с	4
	з	

Дарси 69

К к



К к

к к

к к к к к к к к

ко-са
Ка-мол
низ

На-зи-ра
Ак-мал
Зо-кир

кӯ-за
ка-лон
ин

коса

кӯза



кӯза

Акмал

коса

Акмал

Дарси 70

КОСА

Зо-кир, ана коса. Ко-са-и Зокир калон. Ин ко-са-и На-зи-ра. Косаи Назира низ калон.

калон

Зокир

Ка

ЛОН

МОЛ



└───┬───┬───┘



Зокир

Ин косаи Назира.

Дарси 71

к к к

к к к к к

кк кк



ка-лон | ка-рам
Ко-мил | Ка-рим

КАРАМ

Ко-мил, ана карам. Карам – калон.
Ка-рим, карам ор.

Камил

Карим, карам ор.

Дарси 72

ко-кул
Ка-мол

Ко-ми-ла
Ком-рон

Комила

кокул кокул

КОКУЛ

Комрон, ана кокул.
Ин ко-ку-ли Ко-ми-ла.
Кокули Комила хушрӯ.



○ ○ ○ ○ ○
к о к у л

_____.

Камол, карам ор. Ана, Комрон, карам.

Комрон

Камол

Дарси 73

В в

В в

в в



Нав-рӯз
Ан-вар
ва

Ко-ва
ош-но
са-вол

в в в в в в в в

ва ва



● ● ● ● ●
САВОЛ

_____ . _____ .
_____ .

сава



Кова

Дарси 74

НАВРЌЗ ВА КОВА

Номи ман Нав-рўз. Номи ман Кова.
Наврўз ва Кова ошно. Анвар низ ошно.

Анвар



Мо ва варзиш

Наврўз Наврўз
Мо ва варзиш

Дарси 75

В В

В В В В

ВВ ВВ

2	2	1	2		2	1
на	ла	ко	са	за	ва	хо



на-во | ло-ла | ко-са | шо-на | хо-ла
 Рав-шан | ло-на | но-ма | ка-лон | Ко-ва

Равшан

наво

Дарси 76

Васила



В а с и л а

АНВАР ВА КОМИЛ

Анвар, ин Комил. Анвар ва Комил
– ошно. Кова ва Равшан низ ошно.
Анвар аз Комил калон.



М а в з у н а Мунаввара

Мавзуна ва Мунаввара

Анвар ва Комил-ошно.


Дарси 77

Д д

Д д

д д

д д д



д о с



д а н д о н

до-и-ра
о-вард
дос

о-мад
дан-дон
ка-ду

До-ро
до-да-раш
Шод-мон

доира
дос



д а р з м о л



к а д у



д о и р а

каду

дандон

Дарси 78

ДОРО

Доро омад. До-да-раш низ омад.
Номи до-да-раш – Шод-мон. Шодмон
дору овард.

дору

омад



дӯлона



додар

Шодмон дору овард.

Дарси 79

Д Д

Д Д Д Д

ду

Ра-шид
Дав-рон
до-ру

дар
о-вар-данд
до-ру-хо-на


2

● ●
Д У

Рашид ва Даврон

РАШИД ВА ДАВРОН

Рашид омад. Даврон низ омад.
Рашид ва Даврон дору о-вар-данд.
Дору дар до-ру-хо-на.



Рашид ва Даврон

Дору дар дорухона.

Дарси 80

Ди-ло-ро | хӯрд
дан-до-наш | дард

ДОРУ

Дилоро, ин дору.
Доруи дарди дандон.
Дилоро дору хӯрд.
Дан-до-наш аз дард монд.



Дилоро



Дилоро



дандон



дору

Ин доруи дандон.

Дандон аз дард монд.

Дарси 81

Г г




Handwriting practice lines for the letter 'Г'. The first line shows a red 'Г' followed by a green 'г'. The second line shows a green 'г' followed by two red 'Г's.

Гул-рӯ
Гул-но-ра
ка-ло-на-как

гург
ду-го-на-анд
гул-дон

га-вазн
саг
хур-да-как

Handwriting practice lines for the words 'саг' and 'гург'. The first line shows a red 'с', a green 'а', and a red 'г'. The second line shows a red 'г', a green 'у', and a red 'г'.



Handwriting practice lines for the words 'гург' and 'гавазн' in cursive script.

Дарси 82

ГУЛРӢ ВА ГУЛНОРА

ГулрӢ ка-ло-на-как. Гул-но-ра хур-да-как.
ГулрӢ, гул дар гулдон. Гули гулдон хушбӢ.
ГулрӢ ва Гул-но-ра ду-го-на-анд.

гул

гулдон



_____.

_____.

_____.

Гулнора хурдакак.



ГулрӢ, гул дар гулдон.

Дарси 83

Г Г
Г

О-лим
гов
до-рад
гӯ-гирд
гул-хор

хар-гӯш
ак-ка
дум-да-роз
гӯ-со-ла
гӯш




Г у л х о р

гулхор

гӯш



Г у ш



Г у г и р д

гӯгирд



Г о в у



Г у с о л а

гову гӯсола

Дарси 84

аккаи думдароз



гармхона

гармхона



Three horizontal lines for handwriting practice, with a colon at the end of each line.

ОЛИМ

Олим, ана ак-ка. Акка думи дароз дорад. Олим, ин харгӯш. Гӯши харгӯш низ дароз.

Олим харгӯши дорад.

Гӯши харгӯши дароз.



Дарси 85

П п

П п

п п




кир-мак
мо-да-рам
па-да-рам

Пар-виз
ра-сонд
пар-ва-риш

па-ланг
па-ша
пар-да


п п п

падарам



паланг

паланг



парда

парда

Дарси 86

парда


5 + а



ПИЛЛА

Падарам кирмак овард. Модарам
парвариш кард. Парвиз кумак расонд.
Аз кирмак пил-ла, аз пилла нах шуд.

пилла



кирмак



пилла

парвариш

кирмак

Дарси 87

П П П

П П П'

Пн Пн'

да	ду	пӯ	ки	во
до	ди	пи	ко	ва

Но-дир
на-вис
о-зо-да
дар-ро
пӯш

Пар-вин
на-ра-сон
дарс
Пар-виз
по-ми-дор



● ● ● ● ● ● ●
п о м и д о р

пӯш

помидор



● ● ● ● ● ● ●
П а р в и н

Парвин



● ● ○ ● ●

Дарси 88

Парвиз

ДАРС

Дарс сар шуд. Нодир, о-зо-да навис.
Парвин, дарро пӯш. Парвиз, халал
нарасон.



Дарс сар шуд.

Нодир, озода навис.

Дарси 89

Т т

T t

t t t

t t t



т у т



т о р т а н а қ


Са-ло-мат
та-ро-зу
тут

Са-о-дат
ток-зор
аст

ду-го-на-анд
дух-тар
тор-та-нақ

тут

тортанақ



т а р о з у

тарозу

Дарси 90

ТОКЗОР

Ин тоқзор аст. Са-о-дат дар тоқзор.
Ў духтари озода. Падари Саодат му-
ал-лим аст. Ў му-ал-ли-ми мост.
Саломат ва Саодат ду-го-на-анд.

тоқзор

духтар

Саломат



С а л о м а т



_____.

Саодат дар тоқзор.

Ў духтари озода.

Дарси 91

Т Т Т Т

Т Т Т

Т т Т т



ТАНЎР

та-нўр
ду-тор
кард

пухт
кур-та
дод

хур-санд
Си-то-ра
ха-мир

са-лом
шуст
Та-ман-но


танўр



Т а м а н н о



д у т о р



т у х м

Таманно

дотор

тухм

Дарси 92

СИТОРА

Модари Ситора хамир кард. Ё дар танӯр нон пухт. Ситора кур-та-аш-ро тоза шуст. Падар аз кор омад. Ситора салом дод. Падар хурсанд шуд.

тоза



к у р т а

курта

Ситора



С и т о р а


Ё нон пухт.

Дарси 93


Б б

Б б
б б

б б б



барг



буз

барг
бо-бу-на
бист


Бар-но
бар-ра
буз

о-вард
бо-бо
ху-нук

бӯ-сид
об
бул-бул

булбул

барг




булбул



бобуна

20



бист

буз

бобуна

Дарси 94

dodo dodo

барра

БАРНО

Бар-ра аз рама омад. Барно дар сатил об овард. Ҷ ба барра об дод. Об хунук буд. Бобо Барноро бӯсид. Барно хурсанд шуд.

бедона

Ҷ ба барра об дод.



б е д о н а

Об хунук буд.

Дарси 95

Б Б Б

Б Б Б

Бб Бб

нӯ-ши-дан
за-рур
даст

то-за
би-нӯш
би-шӯ

пок
пар-тов
на-пар-то

Барот



Барот



баробар



Барно

Барно

Бодом

Биноми



бодом

Дарси 96


Оби тоза

ОБИ ТОЗА

Об нӯшидан зарур аст. Барно об овард. Ӯ обро ба Барот дод. Оби тоза бинӯш. Бо он дасту рӯ бишӯ. Барот, ба оби пок партов на-пар-то!

Бишӯ

оби пок



_____.

Оби тоза бинӯш.

Ба об партов напарто!



Е е

Е е

Е е Е Е

Е Е Е


себ
сел
сер

Зе-бо
ка-ли-ма
ме-со-зад

себ

сел

сер



себ

СЕ.



Зебо

Зебо калыма месозад.

Дарси 98

Зе-би-ни-со
ме-бо-шанд
су-руд
ру-боб

ме-хо-над
дух-та-рон
ме-на-во-занд
ме-на-ви-сад

ЗЕБО ВА ЗЕБИНИСО

Зебо ва Зе-би-ни-со дугона ме-бо-шанд.
Духтарон ме-на-во-занд. Зебинисо
суруд мехонад.



менавозанд

менависад

Зебинисо суруд мехонад.

Дарси 99

се-бак
хӯр-дан-боб
хуш-рӯ
хуш-бӯ

хе-ле
сер-об
хуш-ма-за
сурх


шер
Зе-вар
Зе-бо
ши-рин

ε ε ε

εε εε εε

себан

шер



Зевар ва Зебо

О	●
А	●
У	●

ӯ	●
И	●

Зевар ва Зебо

Дарси 100

СЕБАК

Себаки сурхи сероб,
Ширин асту хӯрданбоб.
Себак хеле хушрӯ аст,
Хуш-ма-за-ву хушбӯ аст.

себак

сероб



_____.

_____.

_____.


хеле

*Себак хеле хушрӯ аст,
Хушмазаву хушбӯ аст.*

Ф ф

ф ф

ф ф ф
ф ф ф




● ● ●
ф и л



● ● ● ● ●
ф о н у с

ф ф ф
ф ф ф

фил



● ● ● ● ● ● ● ● ●
ф а р о ш т у р у к

фил
фо-нус
фа-рош-ту-рук
Фи-рӯз

Фирӯз

фонус

фароштурук



● ● ● ● ●
Ф и р ў з

Дарсҳои 103 ва 104

оф-тоб
Са-даф
ат-роф

ба-ро-мад
фав-во-ра
гарм

Фи-рӯз
омад
низ

ОФТОБ

Офтоб баромад. Атроф гарм шуд. Фирӯз назди фаввора омад. Садаф низ омад. Фаввора зеби табиат мебошад.

атроф

офтоб

Садаф

фаввора



Офтоб баромад.

Атроф гарм шуд.

Дарси 105

F f

F f

f f

F F F

f f f

F F F



филоф



фуза

**Ға-фур
ғў-за
да-рав
ғоз**


**ғи-лоф
мав-сим
нон-ро
ғал-ла**

**ме-бо-шад
дас-тар-хон
ме-ғун-до-рад
до-ред**

фуза

ғоз - ғоз

филоф



Ғ	3
О	2
З	1



Ғ О З

Дарси 106

Ғалла

шолғал



Ш А Л Ғ А М

ҒАЛЛА

Мавсими дарави ғалла омад. Ғафур
ғалла ме-ғун-до-рад. Модарам нони
гарм пухт. Нон зеби дастархон
мебошад. Нонро азиз доред.


Ғафур ғалла меғундорад.



Нон зеби дастархон аст.
Нонро азиз доред.

Дарси 107

Қ қ



Қ Қ

Қ Қ Қ
Қ Қ Қ Қ

Қ Қ Қ

Қ Қ Қ

қ а л а м



қа-фас
қа-лам
ра-сонд
Қо-дир

Қо-сим
на-вис
Қо-бил
гуфт

қур-боқ-қа
ши-каст
тез
ма-дад

қ а ф а с

қ а н д и л

Дарси 108

қурбоққа



ҚАЛАМ

қурбоққа

Қобил ба Қодир гуфт:
– "Қ" навис!

Қодир хост «Қ» нависад. Нўғи қалам шикаст. Қобил нўғи қаламро тез кард. Қобил ба Қодир мадад расонд.

Қодир

Қобил

Қосил



Қобил қаламро тез кард.

Дарси 109

Ққ Ққ Ққ

зе-бо
қо-қу
гашт

пах-моқ
қоқ
ат-роф

дашт
хуш-рӯ-ву
қу-тос

ҚқҚқ

қоқу

пахмоқ



қоқу



қутос

қутос

Дарси 110

ҚОҶУ

Қоқу баромад ба дашт,
Атроф аз ӯ зебо гашт.
Тоқии ӯ қоқ шуд,
Хушрӯву пахмоқ шуд.

Абдулло Қодирӣ

Қоқу баромад ба дашт,
Атроф аз ӯ зебо гашт.



_____. _____.

Тоқии ӯ қоқ шуд,
Хушрӯву пахмоқ шуд.

Дарсҳои 111 ва 112

Ч ч

	2	3	1	5	4	
ч	а	р	х	б	о	л
		3	1		2	

ч ч

ч ч

ч ч

ч ч ч ч ч

ч ч ч ч

чор

чор

чанг

чарх-бол

ра-ма-ро

а-зим

чор-мағз

чормағз

чархбол

чанг

4

ч о р



ч о р х б о л

чархбол

4 +



ч о р м а ғ з

чормағз



ч о н г

чанг

Дарсҳои 113 ва 114

хе-ле	чаш-ма	ме-нӯ-шад
чашм	чӯ-пон	чи-нор
зе-ри	соф	ча-ро

чӯпон

чашм

ЧАШМА

Дар дара чинори азиме месабзад.
Дар зери чинор чашма аст. Оби
чашма хеле соф ва хунук мебошад.
Чӯпон аз чашма об менӯшад. Ӯ
рамаро ба чаро мебарад.

чинор

чашма

ЧАШМА



Чӯпон об менӯшад.

Ӯ рамаро ба чаро мебарад.

Дарси 115

Ч ч



Handwriting practice for the letter 'Ч' on blue lines, showing the stroke order with red arrows and numbers 1 and 2.



чомадон

Ча-ми-ла
ме-рӯ-бад
чо-рӯб
Ҷо-вид

чо-рӯ-баш
чо-ма
бар-ра-ча
ме-би-нед

Handwriting practice for the word 'Ҷовид' in cursive script on blue lines.

Ҷовид




чома

чома

чомадон

баррача



ҶАМИЛА

Ҷамила ҷорӯб дорад. Ӯ бо ҷорӯ-
баш хона мерӯбад ва суруд ме-
хонад.

Ҷамила

ҷорӯб



● ● ● ● ●
ҷорӯб



Ана, мебинед,
Ҷорӯб дар дастам.
Бо ин ҷорӯбам
Хона мерӯбам.

Мирсаид Миршакар

Бо ин ҷорӯбам хона мерӯбам.

Ҷамила хона мерӯбад.

Дарси 117

гур-ба
оф-тоб-рӯ
ме-хо-бид
чӯ-ча

зар-да-как
тан-бал
чаш-мо-наш-ро
чал-ғӯ-за

Ҷа-мол
ҷӯ-ча
ҷузв-дон
би-ғӯ

Чу ҷу
чӯча



● ● ● ● ● ● ● ●
чалғӯза

чалғӯза



● ● ● ● ● ● ● ●
ҷузвдон

Чӯча аз ҷӯча дона ҷуст.

Ҷамол ҷузвдон дорад.

ЧҶҶА ВА ГУРБА

Гурба дар офтобрӯ меҳобид. Чӯҷаи зардакаке ӯро нӯл зад.

– Ҳез, – гуфт ӯ, – танбал!

Гурба чашмонашро боз карда гуфт:

– Халал нарасон, дар хобам орзу мекунам.

– Чиро?

– Худат бигӯ.

Чӯҷаи зардакаке ӯро нӯл зад.
танбал

Гурба чашмонашро боз кард.

Афсона



– Чиро?

– Худат бигӯ.

Дарси 119

Э э



Элак



Э-э-э

Эмина

Э э

Э э

Э э э э

Э э э э

э-лак
ча-воб
Э-рач
па-да-рам


орд
бехт
чаш-маш
мо-да-рам

пур-сид
чис-тон
сад-то
бо-ре

элак

Эрач

Эмина



Эрач

ЭЛАК

Падарам элаки нав харид.
Модарам орд бехт. Боре модарам
пурсид:

– Эрач, ҷавоби ин чистон чист?

Худаш – 1-то,

Чашмаш – садто.

Ман ҷавоб додам:

– Элак.

Падарам элак харид.

Модарам орд бехт.



Ҷавоби чистон чист?

Ман ҷавоб додам:

– Элак.

Дарси 121

Й

й

й й й

й й

курсй



к о р с й

Сав-рй
дош-танд
па-ран-да-гон
кур-сй

бо-лаш
дўс-тон
мо-ли-данд
ме-со-зем

Зе-бй
о-себ
бас-танд
тў-тй

Зедй

Саврй
тўтй



т ў т й

ТҮТӢ

Тӯтӣ ба сим зад. Болаш осеб дид.
Саврӣ ва Зебӣ онро доштанд. Ба
болаш дору молиданд ва бо дока
бастанд. Боли тӯтӣ аз дард монд.
Парандагон – дӯстони мо. Мо барои
парандагон лона месозем.



Зебӣ ва Саврӣ

Зебӣ ва Саврӣ

сим - мис

Тӯтӣ ба сим зад.

Зебӣ ба болаш дору молид.

Боли тӯтӣ аз дард монд.

Ҳ ҳ

Ҳ ҳ

Ҳ ҳ ҳ

Ҳ ҳ ҳ

Ҳ ҳ ҳ ҳ

Ҳ ҳ ҳ



•••••
Ҳ а н д а л а к

•••••
ҳ у ш т а к

мак-таб
Ҳа-биб
ҳав-лӣ
дах

сох-тем
ҳавз
ба-ча-ҳо
ҳуш-так

об-бо-зӣ
нағз
ме-ку-нанд
ҳан-да-лак

дах

ҳавз

ҳавлӣ

ҳуштак

ҳандалак

10

•••
д а ҳ

бачаҳо

Ҳабиб

ҲАВЗ

Мақтаби мо ҳавлии калон дорад.
Мо дар ҳавлии мактаб ҳавз сохтем.
Оби ҳавз соф аст. Бачаҳо дар ҳавз
оббозӣ мекунанд. Ҳабиб хеле нағз
шино мекунад.

ҳавлии калон

Мо ҳавз сохтем.



Оби ҳавз соф аст.

Ҳабиб шино мекунад.

Дарси 127

рӯбоҳ

ҳасрат

рӯ-боҳ
гу-рус-на
да-ро-мад

ҳас-рат
бу-да-аст
на-ме-хӯ-рам

ан-гур
роҳ
Ҳа-ди-са

3	2	1		
р	ӯ	б	о	ҳ
1			2	3

1	2	5	4		3
п	а	р	а	н	д
		1	2	3	4

роҳ

Ғ
Қ
Ч
Ҷ
Ҳ



о
а
у
ӯ
и
э
й



Ҳадиса

Ҳадиса

РҶБОҲ ВА АНГУР

Рӯбоҳи гурусна ба боғ даромад.
Ангури пухта буд. Вале қадди рӯбоҳ ба
он намерасид. Рӯбоҳ бо ҳасрат гуфт:

– Ангури хом будааст, онро намехӯ-
рам, бемор мешавам. Меваи пухтаро
мехӯрам.



_____?
_____.

_____.

_____.

Рӯбоҳ ба боғ даромад.

Ангури пухта буд.

Рӯбоҳ гуфт:

– Меваи пухтаро мехӯрам.

Дарси 129

Й й

Й й

й й й

Й Й Й



ТОЙ



НАЙ



ЙОД

той

чай-ник

йод

най

май-на

май-да

й й

Й Й Й

той

най



МАЙНА



ЧОЙНИК

чайник

майна

йод

Дарси 130

чӯй
бӯй
зеб

бу-наф-ша
пай-ғом
муш-кин

о-рос-та-рӯй
нав-ба-ҳор
ме-гуфт

чӯй
бӯй

БУНАФША

– Ман зеби чӯй, – мегуфт,
Оростарӯй, – мегуфт.
Пайғоми навбаҳору
Мушкин ба бӯй, – мегуфт.
Акобир Шарифӣ



бунафша

оростарӯй
пайғом



– Ман зеби чӯй, – мегуфт,
Оростарӯй, – мегуфт.

Ё ё

Ё ё

ё ё ё

ё ё ё

ё ё ё

ё ё ё



ёл

тай-ёр

пи-ёз

ги-ёҳ-ҳо

ё-қут

кӯҳ-сор

ме-саб-занд

пи-ё-ла

зи-ёд

То-ҷи-кис-тон

а-лаф-ҳо



пиёз

пиёз

зиёд

ёл

ёқут

меҳоро

тайёр

пиёла



ёқут



пиёла

сар-за-мин
тай-ёр
кӯҳ-ҳо

рус-та-ни-ҳо
ре-ша-кан
бут-та-ҳо

Тоҷикистон

ГИЁҲҲО

Тоҷикистони мо сарзамини кӯҳсор аст. Дар кӯҳҳо буттаҳо, алафҳо ва дигар рустаниҳо месабзанд. Қисми зиёди ин рустаниҳо гиёҳҳо мебошанд. Аз гиёҳҳо дору тайёр мекунанд. Гиёҳҳоро решақан накунад!



┌. ┌. ┌.

Аз гиёҳҳо дору месозанд.

Гиёҳҳоро решақан накунад!

Дарси 135

ёрӣ

Ё-су-ман
Ёд-гор
кӯ-да-кис-тон
ме-ра-вад

панҷ-со-ла
ме-гу-за-ро-над
мак-таб
ме-ди-ҳад

ё-рӣ
ақл
Ғи-ёс
ёз-даҳ

Ёдгор

Ёсуман



ёздаҳ



ёсуман



Ғиёс

ёздаҳ

ёсуман

Ғиёс

ЁСУМАН ВА ЁДГОР

Ёсуман ба кӯдакистон меравад.
ӯ панҷсола аст. Ёдгор ба мактаб
меравад. ӯ ёздаҳсола аст. Ёдгор ба
Ёсуман ёрӣ медиҳад. ӯ Ёсуманро аз
роҳи калон мегузаронад.

Ёсуману Ёдгор



Ёдгор ва Ёсуман

Ёсуман ба кӯдакистон меравад.

Ёдгор ба мактаб меравад.

Ёдгор ба Ёсуман ёрӣ медиҳад.

Дарси 137

Я Я

Я я

я я

Я Я



ЯХДОН

я я я

Я Я Я

Шам-си-я
ях-мос
ях-дон

меҳ-ру-бон
Яҳ-ё
ях

ме-ба-ро-рад
му-раб-би-я
Зул-фи-я-хо-ла

ях

яхдон

яхмос

Зулфияхала



ЯХМОС

мураббиа

Шамсия

ЯХДОН

Яҳё падари Шамсия аст. Ӯ дар корхона кор мекунад. Корхона яхдон мебарорад. Об дар яхдон ях мекунад. Зулфияхола модари Шамсия мебошад. Ӯ мураббияи меҳрубон аст.

Яҳё



Об ях мекунад.

Зулфияхола мураббияи мост.

Дарси 139

Яя Яя

гун-чиш-как | пан-ча-аш | бо-зй
май-да-як | шох-ча-ҳо | нағ-ма-со-зй
хуш-рӯ-як | ни-шас-та | ях-мо-лак-бо-зй

як

майдаяк

1

ЯК



яхмолакбозй



Ямин

Ямин

яхмолакбозй

ГУНЦИШКАК

Гунцишкаки майдаяк,
Майдаяку хушрӯяк.
Дар панҷааш шохчаҳо,
Дар болои буттаҳо
Нишаста бозӣ мекард,
Хуб нағмасозӣ мекард.

Мирсаид Миршакар



хушрӯяк



*Гунцишкаки майдаяк,
Майдаяку хушрӯяк.
Нишаста бозӣ мекард,
Хуб нағмасозӣ мекард.*

ҳам-ди-гар
Қай-юм
Ю-суф

Ай-юб
иш-ти-рок
ҷӯ-ра-ҳо

шоҳ-мот
му-со-би-қа
Ю-нус

Юнус

Айюб

Қайюм

шоҳмот



ШОҲМОТ


Юсуф, Юнус, Қайюм ва Айюб дар як синф меҳонанд. Онҳо бо ҳамдигар ҷӯра мебошанд. Ҷӯраҳо шоҳмотбозиро дӯст медоранд. Юсуф ва Қайюм дар мусобиқаи шоҳмотбозӣ иштирок мекунанд.

Ҷӯраҳо дар як синф меҳонанд.


Дарси 145

Ж ж

Ж ж



жoлa



кaждум

Ж Ж Ж Ж Ж

Ж Ж Ж Ж Ж

Ж Ж Ж

Ж Ж Ж

**жo-лa
кaж-дум**

**Бe-жaн
ли-жa-рoн**

жoлa

кaждум

Бeжaн

лижaрoн



лижaрoн

Дарси 146

си-ёҳ	чи-данд	гул-чи-нӣ
абр-ҳо	Ма-ни-жа	ги-риф-танд
ба-ҳо-рӣ	но-га-ҳон	па-ро-кан-да

Манижа

ЖОЛА

Баҳор буд. Манижа ва Бежан гулчинӣ рафтанд. Ногаҳон жола борид. Кӯдакон худро зери дарахт гирифтанд.

Абрҳои сиёҳ пароканда шуданд. Офтоб баромад. Манижа ва Бежан гулҳои баҳорӣ чиданд.



Баҳор буд.

Жола борид.

Офтоб баромад.

Бежан гулчинӣ рафт.

Дарси 147

Миж-го-на
Ё-қу-бй
маҳ-фил

му-си-қй
ми-жа
ҳаж-даҳ

ғи-жак
ме-на-во-зад
о-мўз-гор

Мижгона

мижа


мижа

18


ҳаждаҳ

ҳаждаҳ

ғижак

маҳфил




Ғ И Ж А К

МАҲФИЛИ МУСИҚӢ

Дар мактаби мо маҳфили мусиқӣ ба кор оғоз кард. Маҳфил ҳаждаҳ хонанда дорад. Мижгона дар синфи якум мехонад. Ӯ ғижак менавозад. Ба Мижгона омӯзгор Ёқубӣ дарс медиҳад. Мижгона зеҳни тез дорад.

Мижгона ғижак менавозад.

Ӯ дар синфи якум мехонад.



_____ . _____ . _____ .

Ба ӯ Ёқубӣ дарс медиҳад.

Мижгона зеҳни тез дорад.

Дарси 149

Ъ

ъ

ъ ъ

ъ ъ ъ ъ

қалъа



қ а л ъ а

қалъ-а
наъл
Маъ-руф

Саъ-дї
шамъ
шеър

синф
аъ-ло
Са-меъ

Саъдї

Маъруф

наъл



наъл

шамъ



шамъ

Дарси 150

шеър
ме-хо-нанд
бур-ро

фан-ҳо
ба-ҳо
синф

ба-ланд
ме-ги-ранд
ме-бо-шад

шеър

Самеъ

ЧЎРАҲО

Самеъ, Саъдӣ ва Маъруф дар синфи мо мехонанд. Онҳо аз ҳамаи фанҳо баҳои аъло мегиранд. Самеъ шеър мехонад. Овозаш бурро ва баланд мебошад.



Баҳои аъло

Самеъ _____.

Самеъ шеър мехонад.

Чӯраҳо баҳои аъло мегиранд.

Дарси 151

ФИРЎЗ

Дарс тамом шуд. Фирӯз ба хона омад. Модараш аз ӯ пурсид:

– Фирӯзҷон, чаро ту ин қадар хурсандӣ?

Фирӯз ҷавоб дод:

– Модарҷон, мо имрӯз ҳамаи ҳарфҳоро аз худ кардем. Ман акнун хонда ва навишта метавонам.

Модар хурсанд шуд, Фирӯзро ба оғӯш гирифта бӯсид.

Дарс тамом шуд.

Фирӯз ба хона омад.



товус

Модари Фирӯз хурсанд шуд.



Дарси 152

МАН «АЛИФБО» МЕХОНАМ

Ман «Алифбо» мехонам,
Бурро-бурро мехонам.
«Алифбо»-и суратдор,
Сураташ чудо бисёр.

Убайд Раҷаб

Ман „Алифбо“ мехонам,
Бурро-бурро мехонам.



муродӣ

КИТОБИ ХОНО

Аз ин китоби хоно,
Аз расмҳои зебо
Ҳарфи бисёр омӯхтем,
Мо гапу кор омӯхтем.
Чистону таронаҳо,
Гулчини афсонаҳо,
Ҳар чи ки хостем мо,
Ёфтем аз «Алифбо».

Меҳмон Бахтӣ



Аз ин китоби хоно
Ҳарфи бисёр омӯхтем.



парчам



саъва



чапон

Дарси 153

АФЛЕСУН ВА СЕБ

Модар дар табақча себ ва афлесун овард.
Парвин аз афлесун пурсид:

– Афлесун, чаро ту қисм-қисм ҳастӣ?
– Барои он ки ту маро танҳо нахӯрда, бо дигарон тақсим карда хӯрӣ, – ҷавоб дод афлесун.

Парвин аз себ пурсид:

– Эй себаки ширин, ман мебинам, ки ту яклахтӣ. Оё метавонам туро худам бихӯрам?

Себ ҷавоб дод:

– Не, ин барои он аст, ки ту маро яклахт ба дигарон бидиҳӣ.



Парвин аз афлесун чӣ пурсид?

Афлесун чӣ ҷавоб дод?

Парвин аз себ чӣ пурсид?

Себ чӣ ҷавоб дод?

Дар табақча афлесун буд.

Парвин аз афлесун пурсид.

Афлесун меваи бамаза аст.

Дарси 154

МУАЛЛИМ

Муаллими меҳрубон,
Меҳратон дар дилу ҷои
Лафзи ширини равон
Мо аз Шумо омӯхтем.

Ба ҳар савол ҷавобро,
Дониستاني ҳисобро,
Ҷам хондани китобро
Мо аз Шумо омӯхтем.

Ҳифзи хоки Ватанро,
Ба вай содиқ буданро,
Васфи боғу чаманро
Мо аз Шумо омӯхтем.

Нуъмон Розик



Ин шеърро барои шумо кӣ навиштааст?
Шумо аз муаллиматон чиҳо ёд гирифтед?
Шеърро аз ёд кунед.

*Муаллими меҳрубон,
Меҳратон дар дилу ҷои,
Лафзи ширини равон
Мо аз Шумо омӯхтем.*

МҶҮРИ БОҶИММАТ

Мӯре малахеро кашон-кашон мебурд, ки аз худаш ҳафт баробар вазнин буд.

Гуфтанд:

– Ин мӯрро бинед, ки бо ин нотавонӣ ва хурдӣ чунин бори вазнинро мекашад.

Мӯр бихандиду гуфт:

– Мардон борро бо қувваи ҳиммат мекашанд, на бо қувваи бадан.

Абдуллаҳмонӣ Қомӣ

Мӯр (мӯрча) чӣ кор мекард?

Мӯр чӣ ҷавоб дод? Аз матни боло хонед.

Мӯре малахеро кашон-кашон мебурд.

Малах аз мӯр вазнин буд.



мӯри боҳиммат _____.

Мӯр бихандиду гуфт:

– Мардон бор мекашанд.

Дарси 156

МОДАРАМ

Хушрӯз модарам,
Дилсӯз модарам.
Ганҷи ягонаам,
Хуршеди ховарам.

Фарде надидаам
Мисли ту хоксор,
Марде надидаам
Мисли ту бурдбор.

Фарзанди ту – бузург,
Фарзанди ту – калон.
Монанди зиндагӣ
Умри ту ҷовидон.

Хушрӯз модарам,
Дилсӯз модарам.
Номи баланди ту
То Қаққашон барам.

Гулрухсор

СУПОРИШ: Сурудро аз ёд кунед ва якҷоя сароед.

Хушрӯз модарам,

Дилсӯз модарам.

Ганҷи ягонаам,

Хуршеди ховарам.



ЗИМИСТОН

Ин духтаракро бингаред,
Дар тан либоси сап-сафед,
Меҳмон ба назди мо шудааст,
Шодӣ кунед! Шодӣ кунед!
Номаш – Зимистон, бачаҳо,
Бар пешвози ӯ равед.
Гӯед: «Меҳмон, марҳамат!
Хуш омадед! Хуш омадед!»

Мирсаид Миршакар

Шоир зимистонро ба кӣ монанд кардааст?
Зимистон чаро ҳамчун меҳмон омадааст?
Зимистон аз чанд моҳ иборат аст?
Шеърро аз ёд бикунед.



Дарси 157

СОЛИ НАВИ МИЛОДӢ МУБОРАК БОД, ДӢСТОН!



БОБО

Соли нав Барфӣ-Бобо
Омад ба хонаи мо.
Ба ман хирсак, ба Гулноз
Дод аккаи думдароз.

Абдулло Қодирӣ

СУПОРИШ:

1. Шеърро аз ёд бикунед.
2. Шеърро бинависед.

БО ҲАРФИ М ЧИҲО ШУД?

М як ҳарфи танҳо буд,
Як ҳарфи бемаъно буд.
Рӯзе ҳамроҳи **О** шуд,
Мо шуд, хеле фаҳмо шуд.
Мо чун бо **Ҳ** шуд ҳамроҳ,
Олам равшан гашт аз **МОҲ**.
Вай бо як **Ӣ** **МОӢӢ** шуд,
Сӯйи дарё роҳӣ шуд.

Ҷӯра Ҳошимӣ

СУПОРИШ:

1. Аз ҳарфҳои **м, о, ҳ, ӣ, р, т, б** панҷ калима созад ва бинависед.



2. Чор сатри аввали шеърро нависед.

Дарси 158

МҮРЧА ВА КАБҮТАР

Мӯрчае аз ташнагӣ ба ҷон омада буд. Вай ба лаби ҳавзе рафт, то об бинӯшад. Тасодуфан пойи мӯрча лағжиду ба об афтод. Наздик буд мӯрчаи бечора ғарқ шавад. Кабӯтаре аз болои дарахте ўро дид. Кабӯтар шохчаеро аз дарахт бо нӯлаш канду наздики мӯрча андохт. Мӯрча худро болои шохча гирифт ва ба ин тариқ аз марг наҷот ёфт.

Ҳанӯз лаҳзае нагузашта буд, ки сайёде кабӯтарро диду хост ўро ба нишон гирад. Мӯрча мақсади сайёдро пай бурда, ба ў наздик шуд. Мӯрча пойи сайёдро чунон сахт газид, ки тири ў хато рафт. Кабӯтар ҷон ба саломат бурд.

«Некӣ кунӣ, некӣ мебинӣ!»

Кабӯтар дар ҳақиқи мӯрча чӣ некӣ кард?
Мӯрча ба некии кабӯтар чӣ ҷавоб гардонд?



СУПОРИШ: Аз матн се ҷумлаи аввалро нависед.

ПАРЧАМИ ТОҶИКИСТОН

Рустам дар синфи якум мехонад. ӯ бисёр чизҳоро ёд гирифтааст. Боре бобо аз ӯ пурсид:

– Рустамҷон, бигӯ, Ватани мо чӣ ном дорад?

Рустам ҷавоб дод:

– Ватани мо Тоҷикистон ном дорад.

– Офарин, ҷони бобо! Боз як савол дарам, – гуфт бобо, – Парчами Тоҷикистон чанд ранг дорад?

Рустам гуфт:

– Парчами давлати мо се ранг дорад: сурх, сафед, сабз. Қисми болои парчам – сурх, қисми мобайнаш – сафед ва қисми поёнаш сабз аст. Дар Парчам бо зарҳал расми тоҷ ва болои он ҳафт ситора дар шакли нимдоира тасвир шудааст.

Бобо аз наберааш чӣ пурсид?





Рустам чӣ ҷавоб дод?


Дар бораи Тоҷикистон шеър медонед?



СУПОРИШ:

1. Ду ҷумлаи аввали матнро нависед.
2. Ба саволи якуми зери матн бо ёрии омӯзгор ба таври хаттӣ ҷавоб гардонед.





Лутфуллозода Муҳаммад
Шарифзода Файзулло
Абдуллоев Ибодулло

АЛИФБО

Китоби дарсӣ барои синфи якум

Муҳаррир	Дилбар Мирфаёзова
Мусаҳҳеҳ	Меҳрӣ Саидова
Муҳаррири техникӣ	Қосимхӯҷа Назаров
Рассомон	Сайёра Имоудинова, Ҳусайн Чиллаев
Тарроҳ	Қосимхӯҷа Назаров

Ба чоп 05.07.2023 иҷозат дода шуд. Коғази офсет.
Чопи офсет. Андоза 70x100 1/16. Ҷузъи чопӣ 9,5.
Адади нашр 195 000 нусха. Супориши №111/2023.
Нарх 17 сомонӣ 10 дирам.

Муассисаи нашриявии «Маориф»-и
Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон
734024, ш. Душанбе, кӯчаи Аҳмади Дониш, 50.
Тел: 222-14-66,
E-mail: Nashriya@maorif.tj

Дар матбааи
ҚСП «Нашриёти муосир» чоп шудааст.
Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯч. Зарнисор, 3.
Тел.: +992 (44) 600-35-58; e-mail: info@nmuosir.tj